

Вақти худро сарфа намоед! Аризаҳои электрониро пешниҳод кунед!

Опубликовано 5 мая, 2019 - 21:53 пользователем Ҳайати тадорукот

[1]

Муҳтарам падару модарон, соҳибкорон ва мудиру роҳбарони ташкилоту муассисаҳо новобаста

Вақти худро сарфа намоед! Аризаҳои электрониро пешниҳод кунед!

Публикация сайта: «Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан» (<https://www.kumitaizabon.tj>)

аз шакли моликият,

Шумо метавонед аз хизматрасониҳои ҳукумати электронӣ марбут ба забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода баред ва ба Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои номгузории фарзандон бо номҳои тозаҷод, номгузорӣ/тағйири номи ташкилоту муассисаҳо ва навишти дурусти номҳо ба таври электронӣ муроҷиат намоед.

Умедворем, ки хизматрасониҳои электронии мо вақт ва хароҷоти Шуморо сарфа мекунад:

- [Аризаи электронӣ барои навишти дурусти ному насаб](#) [2]
- [Аризаи электронӣ барои номҳои тозаҷод дар номгузории фарзандон](#) [3]
- [Аризаи электронӣ барои номгузорӣ/тағйири номи ташкилоту муассисаҳо](#) [4]
- [Феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ](#) [5] ва [Фарҳанги номҳои миллии тоҷикӣ](#) [5]
- [Санҷиши имло - Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ](#) [6]

Рейтинг контента: 5

Средняя оценка: 5 (1 голос)

Категория:

- [Новости](#) [7]
- [Объявления](#) [8]
- [Онлайн уведомления](#) [9]

Источник: <https://www.kumitaizabon.tj/ru/content/vakti-hudro-sarfa-namoed-arizakhoi-elektroniro-peshnikhod-kuned>

Ссылки

[1] https://www.kumitaizabon.tj/sites/default/files/field/image/time_save.png [2] <http://kumitaizabon.tj/tg/content/arizai-elektroni-murochiati-elektroni-baroi-navishti-durusti-nomu-nasab#overlay-context=tg/node> [3] <http://kumitaizabon.tj/tg/content/arizai-elektroni-murochiati-elektroni-baroi-nomkhai-tozaechod-dar-nomguzorii-farzandon#overlay-context=tg/node> [4] <http://kumitaizabon.tj/tg/content/arizai-elektroni-murochiati-elektroni-baroi-nomguzoritagiyiri-nomi-tashkilotu-muassisakho#overlay-context=tg> [5] <http://kumitaizabon.tj/tg/catalogue-of-tajik-national-names#overlay-context=tg/node> [6] <http://kumitaizabon.tj/tajik-spell-checker> [7] <https://www.kumitaizabon.tj/ru/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8> [8] <https://www.kumitaizabon.tj/ru/category/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F> [9] <https://www.kumitaizabon.tj/ru/category/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0>

Вақти худро сарфа намоед! Аризаҳои электрониро пешниҳод кунед!

Публикация сайта: «Комитет по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан» (<https://www.kumitaizabon.tj>)

[%BD%D0%B8%D1%8E](#)
